

СУРАТЧАЛАСАИ №4

чаласаи шурои диссертатсионии 6D.КOA-004-и назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

28-уми сентябри соли 2022

ш. Душанбе

Дар чаласа иштирок доштанд:

1. Усманова Туфа Чумаевна – д.и.и., 08.00.01.01
2. Иброҳимзода Илхомуддин Рачабалӣ – д.и.и., 08.00.13
3. Шамсов Илҷон Сафарович – д.и.и., 08.00.10
4. Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт – д.и.и., 08.00.13
5. Ғаниев Таваралӣ Бобоевич – д.и.и., 08.00.10
6. Исайнов Ҳисайн Раҳимович – д.и.и., 08.00.13
7. Комилов Сирочиддин Чалолиддинович – д.и.и., 08.00.10
8. Қодирзода Диловар Баҳриддин – д.и.и., 08.00.01.01
9. Қаюмов Нуриддин Қаюмович – д.и.и., 08.00.01.01
10. Низомова Тухфамоҳ Давлатовна – д.и.и., 08.00.10
11. Обидов Фозил Саидович – д.и.и., 08.00.10
12. Умаров Хочамаҳмад – д.и.и., 08.00.01.01
13. Шерова Наргис Давроновна – д.и.и., 08.00.01.01

Раисикунанда: д.и.и., профессор Усманова Туфа Чумаевна

Дар чаласаи имрӯза аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ, ки бо фармоиши КOA-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2021, фармони №350 тасдиқ шудааст, 13 нафар иштирокдоранд.

Оид ба оғози кори шурои диссертатсионӣ ягон ироаҳо бошанд, хоҳиш менамоям, ки пешниҳод намоед. Пешниҳод гардид, ки ба кори шуро оғоз бахшида шавад. Кӣ ҷонибдорӣ он, ки кори шуро оғоз карда шавад, хоҳиш менамоям, мавқеи худро муайян намоед. Муқобил, бетараф? Ягон нафар муқобил ва бетараф нест. Яқдилона қабул гардид.

РЎЗНОМАИ ЧАЛАСА:

Ба ташҳиси пешакӣ қабул намудани диссертатсияи Содиков Метархон Сокибекович дар мавзӯи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ.

Баромад намуданд: раиси шурои диссертатсионӣ д.и.и., профессор Усманова Т.Ҷ., аъзои шурои диссертатсионӣ д.и.и., профессор Хушвахтзода Қ.Х., д.и.и., профессор Исайнов Ҳ.Р., д.и.и., профессор

Низомова Т.Д., д.и.и., дотсент Иброҳимзода И.Р. Шурои диссертатсионӣ баромади аъзои шуроро шунида,

ҚАРОР ҚАБУЛ КАРД:

1. Диссертатсияи Содиков Метархон Сокибекович дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СХШ)», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ ба ташҳиси пешакӣ қабул карда шавад.

2. Комиссияи ташҳисӣ дар ҳайати зерин муайян карда шавад:

- доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, Умаров Х. – раиси комиссияи ташҳис.

- доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, Исайнов Ҳ.Р. - узви комиссияи ташҳис.

- доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент Иброҳимзода И.Р. - узви комиссияи ташҳис.

Натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ: тарафдор -13 нафар, муқобил – нест, бетараф – нест. Яқдилона ҷонибдорӣ гардид.

Раиси шурои диссертатсионӣ,
д.и.и., профессор



Усманова Т.Ч.

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ,
д.и.и., дотсент

Шамсов И.С.